

Такриз

ба диссертационии Хочамиров Муслиҳиддин Хочамирович
дар мавзӯи “Хусусиятҳои лексикӣ-семантиқӣ ва сохтории
«Ҷомеъ-ут-таворих»-и Рашидаддини Фазлуллоҳ” барои
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи
иҳтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ

Таҳқиқи осори илмию бадей ва лексикографију таърихии давраҳои гуногуни
инкишофи забонамон яке аз маъсалаҳои мубрами забоншиносӣ ба шумор меравад.
Дар рушду нумӯи забони тоҷикӣ, дар баробари шоирону нависандагони зиёди
давраҳои гуногуни тараққиёти адабиётамон саҳми олимону донишмандони
соҳаҳои гуногуни илм, муаррихону муфассирон низ бузург аст. Дар ин росто,
осори гуногуни хаттӣ, асарҳои муҳталифи манзуму мансури таърихӣ, бадей,
илмӣ, мазҳабӣ ва ғайра, ки асрҳои XIII-XIV оғарида шудаанд, муҳим арзёбӣ
мегарданд, зоро ҳар қадоми онҳо дорои хусусиятҳои маҳсуси луғавӣ,
грамматикӣ ва услубӣ буда, барои баёни воқеаю ҳодисаҳои зиёди таърихӣ,
сиёсӣ, адабӣ хизмат карда, дар пешрафту шукурои забони тоҷикӣ мусоидат
кардаанд.

Дар асрҳои номбаршуда муаррихон ҷиҳати сабти воқеаю ҳодисаҳо ва
рӯйдодҳои замони худ таърихномаҳо навиштаанд, ки барои омӯзиш ва
пажӯҳиши илмии забони тоҷикӣ аз манобеи муҳимми забонӣ ба ҳисоб
мераванд. Яке аз ҳамин гуна асарҳои арзишманд «Ҷомеъ-ут-таворих»-и
Рашидаддини Фазлуллоҳ мебошад, ки баррасии илмии забонии он барои
муайян кардани марҳалаҳои рушду инкишофи забони тоҷикӣ муҳим буда, аз
натиҷаҳои он метавон дар хусуси рушду инкишофи забони тоҷикӣ дар асри
XIII ҳулосаҳои мантиқиу илмӣ баровард. Аз ҳамин ҷиҳат мавзӯи
пешниҳодшуда мубрам ва саривақтӣ аст.

Таҳқиқи хусусиятҳои луғавию маънӣ ва калимасозии «Ҷомеъ-ут-
таворих» аз як тараф инкишофи забони тоҷикӣ дар асри XIII нишон дихад аз
тарафи дигар саҳми Рашидаддини Фазлуллоҳ ва асари таърихии ўро дар ғанӣ
гардонидани таркиби луғавии забони тоҷикӣ нишон медиҳад. Рашидаддини

Фазлуллоҳ бо таълифи ин асар лексикаи соҳаҳои гуногуни ҳёти мардумро нишон дода, зимнан дар қолабҳои гуногуни калимасозӣ ҷиҳати соҳтани калимаҳои нав саҳм гирифтааст, ки барои такмили таркиби лугавии забони тоҷикӣ мусоидат намудааст ва ин вожаҳо то имрӯз дар забони адабии тоҷикӣ ба кор мераванд.

Ҳамин тавр, яке аз беҳтарин намунаҳои насири таърихии асри XIII “Ҷомеъ-ут-таворих”-и Рашидаддини Фазлуллоҳ буда, баррасии ҳусусиятҳои лексикию семантиկӣ ва калимасозии ин намунаи насири таърихии тоҷикро шогирд Ҳочамиров Муслиҳиддин Ҳочамирович ба зимма гирифта, кори диссертационӣ пешниҳод намудааст, ки ба назари мо анҷомёфтааст ва онро барои муҳокима ва дифоъ тавсия медиҳам.

Роҳбари илмӣ:

С. Р. Раҳматуллозода

доктори илмҳои филологӣ, узви вобастаи

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон,

муовини раиси Кумитаи забон ва истилоҳоти

назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Имзои С.Рахматуллозодаро тасдик мекунам.

Мудири бахши умумӣ ва масъули ҳадамоти кадрӣ

Ш.Абдуллоев

